

**Саволҳои ҷамъбасти имтиҳонӣ барои донишҷӯёни курси 5-уми  
факултети стоматологӣ аз фанни ҷарроҳии чоғу рӯй  
(дар соли хониши 2019 – 2020)**

**I. Беҳисгардонӣ - таснифот, нишондод ва зиддинишондод, усулҳо,  
оризаҳо, анестетикҳои мавзӣ**

1. Таснифи усулҳои беҳисгардонии мавзӣ.
2. Тайёр кардани дастони ҷарроҳ ва майдони ҷарроҳӣ дар шароити дармонгоҳ.
3. Омода намудани бемор ба амалиёти ҷарроҳӣ дар шароити дармонгоҳ.
4. Анестетикҳои мавзӣ барои иҷроиши амалиётҳои ҷарроҳӣ дар ковокии даҳон ва рӯй.
5. Нишондод ба анестезияи торусалӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
6. Усули иҷроиши анестезияи торусалӣ.
7. Нишондод ба анестезияи мандибулярӣ, сарҳади беҳисгардонӣ. Хусусияти иҷроиши беҳисгардонӣ дар кӯдакон.
8. Усули иҷроиши анестезияи мандибулярӣ (усули дохилидаҳонӣ).
9. Усули иҷроиши анестезияи мандибулярӣ (усули берунидаҳонӣ).
10. Нишондод ба анестезияи инфраорбиталӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
11. Усули иҷроиши анестезияи инфраорбиталӣ (усули дохилидаҳонӣ).
12. Усули иҷроиши анестезияи инфраорбиталӣ (усули берунидаҳонӣ).
13. Нишондод ба анестезияи тубералӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
14. Усули иҷроиши анестезияи тубералӣ.
15. Нишондод ба анестезияи комӣ.
16. Усули иҷроиши анестезияи комӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
17. Нишондод ба анестезияи инсизивӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
18. Усули иҷроиши анестезияи инсизивӣ.
19. Нишондод ба усули беҳисгардонии инфилтратсионӣ, сарҳади беҳисгардонӣ.
20. Техникаи иҷроиши беҳисгардонии инфилтратсионӣ.
21. Нишондод ба иҷроиши якҷояи беҳисгардонии инфилтратсионӣ ва ноқилӣ дар ҷарроҳии кандани дандон.
22. Нишондод ва ғайринишондод ба беҳисгардонии умумӣ дар стоматология.
23. Оризаҳои мавзӣ баъд аз иҷроиши беҳисгардонии маҳаллӣ, тактикаи табобатӣ.
24. Анестетикҳои мавзӣ дар қабули стоматологӣ. Таснифот.
25. Маводҳои рагтангкунанда дар анестетикҳои маҳаллӣ. Мақсади истифода, миқдор.
26. Заҳролудшавӣ ҳамчун оризаи умумӣ дар иҷроиши беҳисгардонии мавзӣ.
27. Азҳушравӣ ҳамчун оризаи умумӣ дар иҷроиши беҳисгардонии

мавзей.

28. Коллапс ҳамчун оризаи умумӣ дар иҷроиши беҳисгардонии маҳаллӣ.
29. Шоки анафилактикии доругӣ. Клиника.
30. Шоки анафилактикии доругӣ. Ёри таъчилӣ.
31. Таҳамулнопазирӣ (аллергия) дар қабули стоматологӣ. Клиника. Ёри таъчилӣ.
32. Заҳролудшавӣ дар вақти истифодаи барзиёди адреналин. Клиника. Расонидани ёри таъчилии тиббӣ.
33. Беҳисгардонии инфилтратсионӣ ва ноқил дар рӯй ва ковокии даҳон, афзалиятнок ва камбудии онҳо.
34. Анестетикҳои мавзей ва маъводҳои доругие, ки дар беҳисгардонии маҳаллӣ истифода мешаванд. Лидокаин, септонест, ултракаин, октокаин.
35. Намудҳои беҳисгардонии мавзей, тавсифи онҳо (тазриқӣ ва ғайритазриқӣ).
36. Беҳисгардонии инфилтратсионӣ дар минтақаи чоғу рӯй. Нишондод, техникаи иҷроиш, оризаҳо, усулҳои пешгирӣ.
37. Анестезияи мавзей қудратнок кардашуда, премедикатсия дар бемориҳои стоматологӣ дар шароити дармонгоҳ.
38. Нишондод, ғайринишондод ба беҳисгардонии мавзей.
39. Усулҳои ғайринъексионии беҳисгардонии мавзей: кимиёвӣ, физикӣ, беҳискунии барқӣ (электрообезболивание). Нишондод, усули иҷроиш.
40. Интиҳоби беҳисгардонӣ ва тайёр намудани бемор ба амалиёт дар ҳолати доштани бемории ҳамрав ва дар шахсони солхӯрда.
41. Беҳисгардонӣ дар амалиётҳои чарроҳӣ дар чоғи боло.
42. Беҳисгардонӣ дар амалиётҳои чарроҳӣ дар чоғи поён.
43. Топографияи асаби дандонхонагии поён ва усулҳои беҳисгардонии он.
44. Асаби зеричашмӣ, топография, усулҳои беҳисгардонӣ. Минтақаи иннерватсия.
45. Топографияи шоҳаи 2-юми асаби сегона. Минтақаи иннерватсия.
46. Топографияи шоҳаи 3-юми асаби сегона. Минтақаи иннерватсия.
47. Топографияи асаби рӯй ва аҳамияти он дар пешгирии оризаҳо ҳангоми чарроҳӣ дар рӯй.
48. Беҳисгардонии мавзей бо усули Вайсблат дар сӯроҳии даврашакл.
49. Беҳисгардонии мавзей бо усули Вайсблат дар сӯроҳии овалӣ.
50. Анестезия бо усули Берше-Дубов. Нишондод, усули иҷроиш.
51. Анестетикҳои ҳозиразамон. Технологияи карпулӣ. Хусусиятҳои истифодаи он.

52. Сабабҳои оризаҳо ҳангоми беҳисгардонии мавзей. Ташхис, табобат. Пешгирӣ.
53. Оризаҳои маҳаллӣ ҳангоми беҳисгардонии маҳаллӣ. Пешгирӣ. Табобат.
54. Оризаҳои умумӣ ҳангоми беҳисгардонии маҳаллӣ (шок, коллапс, азҳушравӣ). Ташхис, табобат, пешгирӣ.
55. Ёрии аввалия ҳангоми шоки анафилактикӣ, чорабиниҳои табобатӣ ва реаниматсионӣ дар шароити ҳучраи стоматологӣ.
56. Нейролептаналгезия (НЛА) дар амалиётҳои ҷарроҳии минтақаи ҷоғу рӯй.
57. Беҳисгардонии умумӣ.
58. Нишондод ва хусусиятҳои иҷроиши беҳисгардонии умумӣ дар амалиётҳои ҷарроҳӣ дар рӯй ва ковокии даҳон.
59. Хусусиятҳои иҷроиши беҳисгардонии умумӣ дар беморони стоматологӣ дар шароити дармонгоҳ. Нишондод, усули иҷроиш.
60. Омода намудани бемор ба ҷарроҳӣ дар таҳти беҳисгардонии умумӣ.

## **II. Периодонтити музмин. Периостит. Ҷарроҳии кандани дандонҳо, усулҳо ва техникаи кандан, нишондод ва ғайринишондод, таҷҳизот, оризаҳо, ҷарроҳии пародонт**

1. Периодонтити музмин. Таснифот, ташхиси клиникӣ ва рентгенологӣ, ташхиси дифференциалӣ.
2. Усулҳои ҷарроҳии табобати периодонтити музмин: резексияи нӯги решаи дандон. Нишондод ва техникаи иҷроиш.
3. Усулҳои ҷарроҳии табобати периодонтити музмин: гемисексия. Нишондод ва техникаи иҷроиш.
4. Омода намудани бемор ба ҷарроҳии кандани дандон
5. Интихоби таҷҳизот дар вақти ҷарроҳии кандани дандонҳо ва решаҳо дар кӯдакон.
6. Усулҳои ҷарроҳии табобати периодонтити музмин: ампутасияи реша. Нишондод ва техникаи иҷроиш.
7. Нишондод ба ҷарроҳии кандани дандон.
8. Ғайринишондод ба ҷарроҳии кандани дандон.
9. Таснифоти асбобҳо барои ҷарроҳии кандани решаҳои дандонҳо дар ҷоғи боло ва поён..
10. Хунравӣ баъд аз ҷарроҳии кандани дандон. Сабаб, пешгирӣ, усулҳои гемостаз.
11. Марҳилаҳои барқароршавии дандонхона баъд аз ҷарроҳии кандани дандон, нигоҳубини он.

12. Ҷарроҳии кандани дандон. Марҳилаҳои иҷроӣ дар калонсолон ва кӯдакон.
13. Пешгирии оризаҳои маҳаллӣ дар вақти ҷарроҳии кандани дандонҳо дар чоғи поён.
14. Таснифоти амбурҳо барои ҷарроҳии кандани дандонҳо дар чоғи боло.
15. Таснифоти амбурҳо барои ҷарроҳии кандани дандонҳо дар чоғи поён.
16. Аҳамияти сохти анатомии дандонҳои чоғи боло ва поён дар вақти кандани он.
17. Усулҳои ҷарроҳии кандани дандонҳо ва решаҳо дар чоғи боло. Асбобҳо.
18. Ҷарроҳии кандани дандонҳои ашкии калони чоғи боло.
19. Усулҳои кандани дандонҳо ва решаҳо дар чоғи поён.
20. Усули мураккаби ҷарроҳии кандани дандонҳо ва решаҳои онҳо.
21. Дистопия ва ретенсия. Намудҳо, сабаб, нишондод ба ҷарроҳии кандан.
22. Табобати ретенсияи дандонҳо. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандонҳои ретенсияшуда.
23. Ташхис, табобат ва пешгирии оризаҳои, ки дар вақти ҷарроҳии кандани дандон ба вучуд меоянд.
24. Оризаҳои, ки баъд аз ҷарроҳии кандани дандон ба вучуд меоянд. Сабаб, ташхис, пешгирӣ.
25. Пешгирии оризаҳои маҳаллӣ дар вақти ҷарроҳии кандани дандонҳо дар чоғи боло.
26. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандон ва решаи онҳо бо элеватор.
27. Алвеолит. Сабаб, клиника, ташхис, ташхиси дифференциалӣ, табобат.
28. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: шикасти дандон ё реша, фуруравии реша ба бофтаҳои мулоим. Сабаб, татқикаи табиб.
29. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: шикасти қисмати шохаи алвеоларӣ. Особи бофтаҳои мулоим. Сабабҳо, татқикаи табиб.
30. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: сӯрохшавии қари чавфи чоғи боло ва тела додани реша ба он. Сабабҳо. Ташхис. Татқикаи табиб.
31. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: хунравии дандонхонаги. Сабабҳо (мавзей, умумӣ). Татқикаи табиб. Усулҳои маҳалли ва умумии хунмаънунии хунравии дандонхонагӣ. Пешгири.
32. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: алвеолит, остеомиелити чузбӣи дандонхона. Сабаб ва омилҳо. Клиника. Табобат.
33. Оризаҳои ҷарроҳии кандани дандон: канори тези алвеола, лучшавии қисми алвеола. Сабабҳо. Клиника, ташхис, табобат.
34. Қисмҳои бегона (решаи дандонҳо, маъводи пломбакунанда) чавфи чоғи боло канали чоғи поён. Ташхис. Нишондод ба табобати ҷарроҳи.

35. Периостити одонтогении чоғҳо. Сабаб, патогенез, анатомияи патологи дар калонсолон ва кӯдакон.
36. Ҳолатҳои клиникаи маҳалли ва умумии периостити одонтогении чоғҳо аз ҷиҳати ҷойгиршави.
37. Абссеси коми: сабаб, клиника, таърих, таъбабат.
38. Таъбабати периостити шадиди фасодии чоғҳо. Натиҷа, оризаҳо.
39. Таърихи дифференсиалии периодонтити шадид, периостит ва остеомиелити одонтогении чоғҳо.
40. Душвор баромадани моляриҳои сеюми поёнӣ. Сабабҳо. Клиникаи перикоронити шадиди серозӣ ва фасодӣ.
41. Периостити ретромолярӣ. Клиника, таъбабат.
42. Ҳолатҳои клиникаи рентгенологии перикоронити музмин хангоми душвор баромадани дандонҳои сеюми моляриҳои поёнӣ.
43. Таъбабати перикоронити фасодӣ ва периостити ретромолярӣ хангоми душвор баромадани дандонҳои сеюми моляриҳои поёнӣ.
44. Нишондод барои ҷарроҳии кандани моляриҳои сеюми ҷоғи поён хангоми душвор баромадани он ва усулҳои ҷарроҳии он.
45. Коркарди захм баъд аз ҷарроҳии кандани дандон ва нигоҳубини он.
46. Оризаҳо дар вақти ҷарроҳии кандани дандон, таърикаи таъбабатӣ.
47. Намудҳои буриш дар вақти ҷарроҳии мураккаби кандани дандонҳо.
48. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандонҳо ва решаҳо дар ҷоғи боло. Интиҳоби таъҳизот. Усулҳо, оризаҳо, пешгирӣ.
49. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандонҳо ва решаҳо дар ҷоғи поён. Интиҳоби таъҳизот. Усулҳо, оризаҳо, пешгирӣ.
50. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандонҳои ”ақл” дар ҷоғи поён ва боло. Таърикаи иҷроиш, оризаҳо ва роҳҳои пешгирии он.
51. Ҷарроҳии кандани мураккаби дандонҳо ва решаҳо (бо истифодаи бормашина). Таърикаи иҷроиш, оризаҳо. Пешгирӣ.
52. Хусусиятҳои ҷарроҳии кандани дандон дар беморони бемории ҳамрав дошта (бемориҳои хун, СРД, системаи эндокринӣ).
53. Оризаҳои мавзей дар вақти ҷарроҳии кандани дандонҳо дар ҷоғи боло. Сабабҳо, клиника, таърих, таъбабат.
54. Оризаҳои мавзей дар вақти ҷарроҳии кандани дандонҳо дар ҷоғи поён. Сабабҳо, клиника, таърих, таъбабат.
55. Перфоратсияи шадиди қабри ҷавфи ҷоғи боло дар вақти ҷарроҳии кандани дандон. Сабабҳои пайдоиш, усулҳои таърих, таърикаи таъбабат.
56. Сепаратсияи коронорадикулярӣ. Нишондод, усули иҷроиш.
57. Хусусиятҳои иҷроиши арроҳии гранулэктомия дар қисматҳои гуногуни чоғҳо. Намудҳои буришҳо. Оризаҳо, пешгирӣ.
58. Ҷарроҳии реплантатсияи дандон. Нишондод, ғайринишондод. Омода намудан, марҳилаҳои ҷарроҳӣ, оризаҳо.
59. Хатогиҳо ва оризаҳо дар таъбабати ҷарроҳии периодонтити

музмин, пешгирии онҳо.

60. Оризаҳо дар вақти душвор баромадани дандони моляри сеюми чоғи поён. Сабаб, ташхис ва табобат.
61. Нишондод ва ғайринишондод ба ҷарроҳии кандани дандонҳои доимӣ.
62. Ҷарроҳии периостотомия.

### **III. Бемориҳои илтиҳобии фасодӣ, этиология, тасниф, клиника, ташхиси тафриқавӣ, топография, ҷарроҳӣ, оризаҳо, пешгирӣ, табобати захми фасодӣ, табобати консервативӣ, гузоштани кукҳои дуоуминдараҷа**

1. Этиология, патогенез, таснифот, роҳҳои паҳншавии сирояти одонтогенӣ. Бемориҳои илтиҳобии одонтогенӣ. Минтақаи чоғу рӯй
2. Абсесҳо ва флегмонаҳои рӯй ва гардан. Тасниф. Этиология.
3. Абсесҳо ва флегмонаҳои рӯй ва гардан. Роҳҳои паҳншавии сироят.
4. Нишонаҳои умумии клиникии абсес ва флегмонаҳо.
5. Анатомиаи топографии секунҷаи зерини чоғ. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
6. Анатомиаи топографии қаъри ковокии даҳон. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
7. Флегмонаи қаъри ковокии даҳон. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
8. Анатомиаи топографии минтақаи назди гӯшу мушаки хоиш. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
9. Флегмонаи минтақаи назди гӯшу мушаки хоиш. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
10. Анатомиаи топографии минтақаи лунҷ. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
11. Флегмонаи минтақаи лунҷ. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
12. Анатомиаи топографии фазои болшаклу ком ва чуқуричаи зерини чакка. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
13. Флегмонаи фазои болшаклу ком ва чуқуричаи зерини чакка. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
14. Анатомиаи топографии минтақаи зерини чашм. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
15. Флегмонаи минтақаи зерини чашм. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
16. Анатомиаи топографии минтақаи чакка. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
17. Флегмонаи минтақаи чакка. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.

18. Анатомияи топографии чашмхона. Манбаи сироят.Роҳҳои паҳншавии сироят.
19. Абсесс ва флегмонаи чашмхона. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
20. Анатомияи топографии фазои болшаклу ҷоғи поён. Манбаи сироят. Роҳҳои раҳншавии сироят.
21. Флегмонаи фазои болшаклу ҷоғи поён. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
22. Анатомияи топографии фазои назди ҳалқ. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
23. Абсесс ва флегмонаи фазои назди ҳалқ. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
24. Абсесс ва флегмонаи секунҷаи зери манаҳ. Клиника, ташхиси тафриқавӣ.
25. Абсесс ва флегмонаи секунҷаи зери манаҳ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
26. Анатомияи топографии минтақаи рухсора. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
27. Абсесс ва флегмонаи минтақаи рухсора. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
28. Анатомияи топографии чуқуричаи зери чакка. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
29. Абсесс ва флегмона чуқуричаи зери чакка. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
30. Флегмонаи пусидаю некротикии қаъри кавокии даҳон(ангинаи Людвиг). Анатомияи топографии қаъри кавокии даҳон. Манбаи сироят ва ҳислати микрофлора.
31. Флегмонаи пусидаю некротикии қаъри кавокии даҳон(ангинаи Людвиг). Клиника. Ташхиси тафриқавӣ. Оризаҳо. Интихоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, хусусиятҳои табобат.
32. Оризаҳои абсесс ва флегмонаҳо. Нишонаҳои клиникӣ, ташхисгузорӣ.
33. Лимфаденити рӯй ва гардан. Тасниф, этиология, ташхис, табобат.
34. Аденофлегмонаи минтақаҳои ҷоғу рӯй. Клиника. Ташхиси тафриқавӣ. Табобат.
35. Остеомиелити шадиди одонтогенӣ. Этиология, клиника, ташхисгузорӣ, табобат.
36. Остеомиелити музмини одонтогенӣ. Этиология, клиника. Табобат.
37. Остеомиелити баъдиосебии ҷоғҳо. Этиология, патогенез, клиника, табобат.
38. Остеомиелити гематогении ҷоғҳо. Этиология, патогенез, клиника, табобат.
39. Хосиятҳои рентгенологӣ дар остеомиелити шадид, зершадид ва музмини ҷоғҳо.
40. Принсипҳои умумии табобати беморон бо абсесс ва флегмонаҳо.
41. Табобати захмиҳои фасодии бади кушодани абсесс ва флегмонаҳои назди ҷоғӣ вобаста ба раванди захм.

42. Оризаҳои бемориҳои илтиҳобии одонтогении минтақаҳои ҷоғу рӯй. Медиастенити одонтогенӣ. Клиника, ташхис, табобат.
43. Нишондодҳо барои бистарӣ, беморони калонсол бо бемориҳои илтиҳобии минтақаи ҷоғу рӯй.
44. Ташхиси топикии флегмонаҳои назди ҷоғӣ дар асоси аломатҳои маҳаллӣ.
45. Принсипҳои умумии табобати ҷарроҳии абсесҳо ва флегмонаҳои рӯй ва гардан.
46. Хусусиятҳои гузаронидани буриш дар кушодани абсесҳо ва флегмонаҳои минтақаи ҷоғу рӯй.
47. Анатомиаи топографии минтақаи зерӣ мушаки хоиш. Манбаи сироят. Роҳҳои паҳншавии сироят.
48. Флегмонаи минтақаи зерӣ мушаки хоиш. Клиника, ташхиси тафриқавӣ. Интиҳоби роҳи ҷарроҳӣ барои манбаи фасод, табобат.
49. Медиастенити одонтогенӣ. Сабаби пайдошавӣ, клиника, ташхис, табобат, Роҳҳои пешгирӣ.
50. Флебити венаҳои рӯй. Нишонаҳои клиникӣ, ташхис, табобат. Оризаҳо.
51. Хусусиятҳои сиктии венаҳои рӯй. Флебити венаҳои рӯй: этиология, клиника, табобат, Роҳҳои пешгирӣ.
52. Оризаҳои сирояти шадиди одонтогенӣ. Тромбози синуси ғор. Оризаҳои дохили косаҳонаи сар.
53. Оризаҳои бемориҳои илтиҳобии минтақаи ҷоғу рӯй. Сепсис. Клиника, ташхис, табобат. Шоки септикӣ.
54. Оризаҳои дохили косаҳонаи сар дар сирояти одонтогении бофтаҳои минтақаи ҷоғу рӯй. Этиология, клиника, ташхис, табобат, дурнамо.
55. Оризаҳои менингиалӣ дар абсесҳо ва флегмонаҳои рӯй ва гардан.

**IV. Ташкил, усулҳои тадқиқот, бемориҳои ғадудҳои луобӣ, бемориҳои бугуми чаккаю ҷоғи поён(БЧҚП), бемориҳои спетсификии минтақаҳои ҷоғу рӯй - сифилис, бемориҳои сил, актиномикоз, сӯхтанӣ, саромоси илтиҳобӣ(рожистое воспаление), нома, гайморитҳо**

1. Ташкили қабули беморони ҷарроҳӣ, ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ ва ҳисоботӣ.
2. Таҷҳизоти ҳуҷраи ҷарроҳии дармонгоҳ. Талаботҳои гигиенӣ.
3. Тадқиқоти беморон бо бемориҳои ҷарроҳии минтақаи ҷоғу рӯй.
4. Усулҳои махсуси тадқиқоти беморон бо бемориҳои ҷарроҳии минтақаи ҷоғу рӯй.
5. Электроодонтоташхис.
6. Рентгенографияи беморон бо бемориҳои ҷарроҳии минтақаи ҷоғу рӯй.
7. Усулҳои тадқиқоти функсияи хоиш ва фурубарии беморон бо бемориҳои ҷарроҳии минтақаи ҷоғу рӯй.



8. Асептика ва антисептика дар амалиётҳои ҷарроҳии рӯй ва ковокии даҳон.
9. Деонтология ва этикаи табибӣ.
10. Пешгирии СПИД ва гепатити В.
11. Фазаҳои насҷӣ ва аҳамияти онҳо дар протсессҳои илтиҳобӣ. Хизмати В.Ф. Войно-Ясенецкий дар омӯзиши протсессҳои илтиҳобии рӯй ва гардан.
12. Хусусиятҳои хунтаъминкунии минтақаи ҷоғу рӯй. Таъсири он ба равиши протсессҳои патологӣ ва беморӣ.
13. Системаи венозии рӯй ва гардан. Аҳамияти системаи венозии рӯй дар паҳншавии инфекция ва оризаҳои он.
14. Системаи лимфатикии минтақаи ҷоғу рӯй. Аҳамияти он дар протсессҳои илтиҳобӣ.
15. Илтиҳоби саромоси(рожа) минтақаҳои ҷоғу рӯй. Клиника, равиш, табобат.
16. Актиномикози рӯй ва гардан. Этиология, тасниф.
17. Актиномикози рӯй ва гардан. Клиника, ташхис, табобат.
18. Иллати сифилитикии узвҳои ковокии даҳон ва ҷоғҳо. Клиника, ташхиси тафриқавӣ, табобат.
19. Иллати силии(туберкулёзии) узвҳои ковокии даҳон ва ҷоғҳо. Клиника, ташхиси тафриқавӣ, табобат.
20. Паротити эпидемӣ. Клиника, ташхиси тафриқавӣ, табобат.
21. Паротити шадиди ғайриэпидемӣ. Этиология, клиника, табобат.
22. Сиалоденити музмини интерститсиалӣ. Этиология, клиника, табобат.
23. Бемориҳои сангии ғадудҳои луобӣ. Этиология, ташхис, табобат.
24. Сиалоденити музмини паренхиматозӣ. Клиника, ташхис, табобат.
25. Носурҳои ғадудҳои луобӣ. Механизми пайдошавӣ, ташхиси тафриқавӣ, табобат.
26. Сиалодохити музмин. Этиология, клиника, табобат.
27. Усулҳои муоинаи беморон бо бемориҳои ғадудҳои луобӣ.
28. Бемориҳои сангии ғадудҳои луобӣ. Этиология, ташхис, патогенез. Клиникаи саршавӣ ва дери марҳилаи ин беморӣ.
29. Ташхиси клиникӣ ва рентгенологии бемории санги ғадудҳои луобӣ.
30. Усулҳои табобати бемории санги ғадудҳои луобӣ аз рӯи ҷойгиршавии санг ва равиши беморӣ.
31. Паротити қалбакии Герсеберг. Клиника, ташхис, табобат.
32. Артрити шадиди осебии БЧҚП. Этиология, клиника, табобат.
33. Артритҳои музмини ғайриспетсификии БЧҚП. Клиника, ташхис, табобат.
34. Этиология, клиника, ташхис, табобати артритҳои БЧҚП.
35. Этиология, клиника, табобати синдроми дисфунксияи дардмании БЧҚП.
36. Анкилозҳо. Этиология, клиника, табобат.
37. Баромади БЧҚП. Этиология, клиника, ташхис. Усулҳои ҷобачогузорӣ.
38. Усулҳои тадқиқоти БЧҚП.

- 39.Контрактураҳо. Намудҳо, этиология, клиника, табобат.
- 40.Анатомияи ҷавфи ҷоғи боло.
- 41.Ташхиси тафриқави синусити ҷавфи ҷоғи боло.
- 42.Синусити одонтогении ҷавфи ҷоғи боло. Сабабҳои одонтогенӣ.
- 43.Илтиҳоби шадиди ҷавфи ҷоғи боло: клиника, ташхис, ташхиси тафриқавӣ, табобат.
44. Илтиҳоби музмини ҷавфи ҷоғи боло: клиника, ташхис, ташхиси тафриқавӣ, усулҳои консервативии табобат.
45. Табобати ҷарроҳӣ илтиҳобии музмини ҷавфи ҷоғи боло: нишондод, марҳилаҳои ҷарроҳӣ.
46. Усулҳои пластики пӯшидани сӯроҳии қаъри ҷавфи ҷоғи боло.
- 47.Ташхиси тафриқави Гайморити одонтогенӣ ва риногенӣ.
- 48.Аломатҳои клиникӣ сӯроҳшавии қаъри ҷавфи ҷоғи боло.
- 49.Тактикаи духтур ҳангоми сӯроҳшавии қаъри ҷавфи ҷоғи бол обо ҷой доштани гайморит.
- 50.Чораҳо бар зид ва пешгирии сирояти дохилибеморхонагӣ.
- 51.Усулҳои тадқиқоти рентгенологӣ ҳангоми бемориҳои илтиҳобии ҷоғу рӯй. Нишондодҳо.
- 52.Фурункул ва карбункули рӯй. Этиология. Клиника. Ташхис.
- 53.Карбункули рӯй. Этиология. Клиника. Ташхис.
54. Табобати фурункул ва карбункули рӯй. Оризаҳо. Пешгирӣ.
- 55.Усулҳои ҷарроҳӣ ва омода сохтани ковокии даҳон барои протезгузорӣ.
- 56.Равандҳои махсуси минтақаҳои ҷоғу рӯй.
- 57.Анкилозҳо. Этиология, клиника, табобат.
- 58.Баромади БЧҚП. Этиология, клиника, ташхис. Усули ҷобачоқунӣ.
- 59.Неврити асаби сегона. Этиология, клиника, табобат.
- 60.Невралгияи асаби сегона. Этиология, клиника, табобат.

Мудири кафедраи ҚҚР н.и.т., дотсент

Ҷонибекова Р.Н.